

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
Кафедраи физикаи чисмҳои саҳт

БАРНОМАИ КОРӢ
АЗ ФАННИ «ТАҲЛИЛИ РЕНТГЕНИИ СОХТОРИ МОДДА»

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 2 кредит (48 соат)

**1- кредит лабораторӣ (24 соат)
1-кредит семинарӣ (24 соат)**

Душанбе – 2025

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.06.2005 тасдиқ карда шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси «физика» 31040103 тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) аз тарафи дотсенти кафедраи физикаи ҷисмҳои саҳт Қодиров Р.Т. мураттаб соҳта шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи ҷисмҳои саҳт тасдиқ гардидааст.

« 20 » январи 2025, суратмаҷлиси № 6

Мудири кафедра

Шаймов Э.Ч



Аз тарафи Шӯрои методии факултети физика таҳти суратмаҷлиси № 5, аз январи 2025 ба чоп тавсия шудааст.

Маълумот дар бораи омӯзгорон (типоторҳо)-и фанни таълимӣ:
Қодиров Р.Т.— дотсенти кафедраи физикаи ҷисмҳои саҳт.

Маълумот барои алоқа: иш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон; иш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети физика, «Шаҳраки донишҷӯён».

НОМГҮИ МАВЗҮХОИ МАШГУЛИЯТХОИ ЛЕКСИОНӢ

Интенсивият ва спектри шуоъҳои рентгенӣ

Шуоъҳои ренгенӣ ва табииати онҳо.

Спектори шуои ренгенӣ: бефосила ва тавсифӣ.

Тақсимоти энергия аз рӯи спектр.

Оптикаи нурҳои рентгенӣ

Ҳодисаҳои инъикос, шикаст ва фурубарии шуоъҳои ренгенӣ.

Назарияи классикий ва қвантии пароканиши шуоъҳои рентгенӣ

Таъсири шуоъҳои ренгенӣ ба модда.

Ҳодисаҳои пароканиш ва дифраксияи шуоъҳои ренгенӣ.

Манзараи геометрии дифраксияи шуоъҳои ренгенӣ. Муодилаи Брэгг

Пароканиши шуоъҳои ренгенӣ дар кристаллҳо. Ҳосил ва таҳлили муодилаи Лауэ

Омӯзиши соҳторҳои кристаллӣ

Махфуми панҷраи чап ва рост. Ҳисоби параметрҳои соҳтори кристаллӣ

Нақшаҳои дифраксионӣ ва муайян кардани андозаҳои кристаллҳо. Муодилаи

Селяков –Шерер. Мағхум оид ба сферай Эвалд.

Соҳтани сферай Эвалд. Усулҳои гуногуни тадқиқи соҳтори кристаллӣ; усули Лауэ ва лаппиш.

Усулҳои эксперименталии таҳқиқи соҳтори модда

Усули гардиш, усули Дебай ва ғ. Мағхум оид ба ҳисоби омили соҳтори ва атомӣ, омили андоза ва шакл.

Назарияи қвантии пароканиш функцияҳои интерференсионии пароканиш

Функцияи интенсивияти пароканиш. Функцияи интерференсиронӣ ва моҳияти он.

Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар хокаҳо. Ҳисоби ренгенограммаи хокаҳо.

Формулаҳои матрисаҳои квадратӣ

Формулаҳои матрисаҳои квадратӣ барои ҳар як сингонияи кристаллӣ. Парокиши шуоъҳои рентгенӣ дар моддаҳои аморфӣ.

Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар моддаҳои полимерӣ

Функцияи тақсимоти радиалӣ ва маълумоти он оид ба соҳтори модда. Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар полимерҳо.

Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар полимерҳои тамоюлӣ. Амсилаи фибрилии полимерҳои тамоюли ва хосиятҳои он.

Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар таҳти кунҷҳои хурд

Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар модда дар таҳти кунҷҳои хурд ва ахбори он.

Нуқсҳои ҷинси 1 ва 2. Нуқсҳои паракристалли ва назарияи Хоземан.

Муайян кардани шакл ва андозаи геометрии зарраҳо ва концентратсияи онҳо.

Пароканиши дифузии ва дисcretей дар ттаҳти кунҷҳои хурд. Таъсири омилҳои гуногун ба нақшай пароканиш.

Усулхои гуногуни гирифтани маълумот аз нақшаҳои дифраксийӣ: ҳисоби даврият, дараҷаи кристаллӣ ва самтгирӣ. Усулхои гуногунӣ гирифтани маълумот аз нақшаҳои дифраксиолӣ: андозаи зарраҳо, ёфтани функцияи тақсимоти онҳо.

Машғулиятҳои лабораторӣ

№		Соатҳо
1.	Шиносой бо қоидаҳои техникаи бехатарӣ. Супориши санчиш.	3
2.	Шиносой бо коркарди асбобҳои рентгенӣ: УРС-55а, ДРОН-2, КРМ-1. Вазифаи узвҳои алоҳидаи онҳо. Техникаи гузаронидани таҷрибаҳо.	3
3.	Тадқиқи соҳтори кристаллӣ бо усули Дебай.	3
4.	Тадқиқи соҳтори моддаҳои аморфию кристаллӣ бо истифодаи усули пароканиш дар таҳти кунҷҳои калон. Гирифтани маълумот оид ба соҳтор.	3
5.	Муайян кардани дараҷаи тамоюлии кристалҳои полимер.	3
6.	Муайян кардани дараҷаи кристаллии полимерҳо.	3
7.	Муайян кардани андозаи кристаллаҳо дар полимерҳо дар таҳти кунҷҳои калон	3
8.	Муайянкуни андоза ва концентратсияи нуқсҳо дар таҳти кунҷҳои хурд.	3
	Ҷамъ	24

Машғулиятҳои семинарӣ

1. Спектори шуои ренгенӣ: бефосила ва тавсифӣ.
2. Пароканиши шуоъҳои ренгени дар кристаллҳо. Ҳосил ва таҳлили муодилаи Лауэ
3. Ҳисоби параметрҳои соҳтори кристалӣ
4. Усулҳои эксперименталии таҳқӣҳои соҳтори модда. Усули гардиш, усули Дебай ва F .
5. Пароканиши шуоъҳои рентгенӣ дар хокаҳо. Ҳисоби ренгенограммаи хокаҳо.
6. Формулаҳои матрисаҳои квадратӣ барои ҳар як сингонияи кристаллӣ.
7. Муайян кардани шакл ва андозаи геометрии зарраҳо ва концентратсияи онҳо.
8. Усулҳои гуногунӣ гирифтани маълумот аз нақшаҳои дифраксиолӣ: андозаи зарраҳо, ёфтани функцияи тақсимоти онҳо.

IX. АДАБИЁТ

1. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М.: ФМ. 1961
2. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. Т. 1 и 2, М.:ГИТТЛ, 1951.
3. Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ. М.: Гостехиздат, 1950.
4. Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических аморфных тел. М.: Гостехиздат, 1952.
5. Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновских лучей на ценных молекулах. М.: АН СССР, 1961.
6. Жданов Г.С. Основы рентгеноструктурного анализа. М: ГИТТЛ, 1940.
7. Абдуллоев Д.М., Туйчиев Ш.Т., Табаров С.Х., Кодиров Б.А. Корхой лаборатори доир ба усули рентгенини таҳқиқи соҳтори чисмҳои саҳт ва полимерҳо (дастури методӣ). Душанбе: ДДОТ, 2002, 49 с.
8. Блахин М.А. Физика рентгеновских лучей. Москва, Издательство технико-теоретической литературы, 1957, 518с.

Х. ТАЛАБОТ НИСБАТ БА ТАДРИСИ ФАН. СИЁСАТИ БАҲОГУЗОРӢ

Сару либос: хилъати сафед, мавҷуд будани пойафзоли хонагӣ. Барои аз худ намудани фан иштироки донишҷӯ дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ, саривақт ичро намудани корҳои мустақилона бо роҳбарии омӯзгор (КМРО), кори семестрӣ ва корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ мебошанд. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканий ва ё саривақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад. Дар мавриди зоҳир намудани фаъолияти мусбӣ (саривақт ичро намудани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраргардида, иштироки фаъолона дар машғулиятҳои амалӣ ё КМРО) донишҷӯ аз ҷониби омӯзгор бо холҳои муайян мукофотонида мешавад.

Бо мақсади пурра аз бар намудани фанни таълимӣ дар назди кафедра барои омӯзгорон ва кормандон синфҳонаи алоҳида муқаррар карда шуда, ҷадвали гузаронидани мусоҳибаҳо, сӯҳбатҳо ва корҳои мустақилона овехта шудааст. Дар назди кафедра Ҷамъияти илмии донишҷӯён фаъолият мекунад, ки дар ҷаласаҳои он мавзӯъҳои гуногуни барои донишҷӯён муҳим ва шавқовар мавриди омӯзиш ва муҳокима қарор дода мешаванд.

Баҳодиҳӣ ба дониши донишҷӯён аз фанни таълимӣ дар асоси низоми кредитӣ-модулий бо натиҷаи ниҳоии холҳои дар рейтингҳо ва имтиҳони ҷорӣ аз ҷониби донишҷӯ бадастовардашуда, ки дар маҷмӯъ 100 %-ро ташкил медиҳанд, гузаронида мешавад. Рейтинги донишҷӯ аз фанни таълимӣ барои гузоштани баҳои ҷамъбастӣ дар шакли ҳарфҳо тибқи низоми таҳсилоти кредитӣ (низоми даҳбаллаи *European Credit Transfer System – ECTS*) ва низоми анъанавӣ (низоми чорбалла ё «комёб») ҳамчун асос баромад мекунад. Баҳои ҷамъбастии донишҷӯ дар ду шакли номбаршуда дар варақаи имтиҳонӣ ба қайд гирифта мешавад.

Ҷадвали 1

Тавсифи кори донишҷӯ	Худуди холҳои рейтингӣ	Баҳо	
		Тибқи низоми кредитӣ (ECTS)	Тибқи низоми анъанавӣ (чорбала ё «комёб»)
«Аъло» - кори дар сатҳи олий иҷроқарда-шуда. Сатҳи иҷроқунӣ ба талабот пурра ҷавобгӯ буда, мазмуни назариявии фанни таълимӣ комилан аз худ карда шуда-аст, қоблияту маҳорати ичро намудани корҳои амалӣ дар донишҷӯ ташаккул ёфтаанд, тамоми	90-100	A A-	Аъло

супоришҳои аз рӯи барномаи таълимӣ пешбинишуда пурра ичро карда шуда, сифати ичро намудани онҳо тавассути холҳои ба ҳадди баландтарин наздикгардида баробар, муайян карда шудаанд.			
«Хуби хуб» - кори хуб, сатҳи ичроиш ба аксарияти талабот ҷовобгӯ, мазмуни на-зариявии фанни таълимӣ пурра аз худ карда шудааст, қобилияту маҳорати ама-лӣ дар асоси аз худ намудани фан дар донишҷӯ аслан ташаккул ёфтаанд, супо-ришҳои тибқи барномаи таълимӣ пеш-бинишуда, пурра ичро карда шудаанд, сифати ичро намудани аксарияти корҳо тавассути холҳои имконпазир баҳо дода шудаанд.	75-89	B+ B B-	Хуб
«Қаноатбахш» - сатҳи ичроиши корҳо ба қисмати зиёди талаботҳо ҷавобгӯ буда, мазмуни назариявии фанни таълимӣ гар-чанде қисман аз худ карда шудааст, лекин он қадар назаррас нестанд, қобилияту маҳоратҳои зарурии ичро намудани корҳои амалий дар маҷмӯъ ташаккул ёфтаанд, қисми зиёди супоришҳои тибқи барномаи таълимӣ пешбинишуда ичро карда шудаанд, дар ҳалли баъзе супоришҳо ба ҳатогӣ роҳ дода шудааст, «Бавосита» - корҳо дар сатҳи суст ичро карда	50-74	C+ C C- D+ D	Қаноатбахш

<p>шуда, сатҳи ичро намудани онҳо ба талабот ҷавобгу нест, мазмуни наза-риявии фан қисман аз бар карда шуда-аст, баъзе қобилияту малакаҳои ичрои корҳои амалий ташаккул наёфтаанд, қис-ми зиёди супоришҳои тибқи барномаи таълимӣ пешбинишуда, ичро нагардида-анд ва ё сифати ичро намудани баъзе аз онҳо тавассути холҳои ба ҳадди ақал баробар баҳогузорӣ карда шудаанд.</p>			
<p><i>«Fайриқаноатбахш»</i> - мазмуни назария-вии фанни таълимӣ қисман аз худ карда шудааст, ё умуман аз худ карда нашудааст, қобилияту маҳоратҳои зарурии ичро намудани корҳои амалий ташаккул наёфтаанд, аксарияти супоришҳои тибқи барномаи таълимӣ пешбинишуда, ичро нагардида, дорои хатогиҳои дағал мебошанд, сифати ичро намудани онҳо тавас-сути холҳои ба ҳадди ақал баробар ё наздик баҳогузорӣ карда шудаанд, кори иловагии ичрокардашуда ба баланд шудани сифати амалий гардонидани супо-ришҳои таълимӣ мусоидат намекунад.</p>	0-49	F	Fайриқаноатбахш

2. Рейтинги умумии донишҷӯ доир ба фанни таълимӣ ҳамчун чамъи холҳои умумии ӯ дар санчишҳои фосилавии 1, 2 (то 100 холӣ, ки ҳар кадом баробари 25% дониста шудааст) ва аттестатсияи чамъбастӣ,

имтиҳон (то 100 хол, ки баробари 50% қабул карда шудааст) дар нимсола муайян карда мешавад.

Таносуби фоизи азхудкуни фанни таълимӣ дар рафти муайян намудани рейтинги умумии донишҷӯ дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Ҷадвали 2

Шакли аттестатсияи чамъбастӣ доир ба фанни таълимӣ	Таносуби холҷо (ба ҳисоби %)	
	Дар санчишҳои фосилавӣ (Р ₁ ва Р ₂)	Дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон
Имтиҳон (нимсолаи якум)	25+25=50	50

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давраи рейтингӣ (давраҳои санчиши фосилавии 1 (хафтаҳои 1-8), 2 (хафтаҳои 9-16): 8 + 12 + 20 = 40.

Аз чумла: 8 хол – барои дарсҳои лексионӣ;

12 хол – барои машғулиятҳои амалӣ;

20 хол – барои иҷрои кори мустақилона.

Иҷроиши ҷорабинҳои таълимӣ аз рӯи фан (фаъолияти академии донишҷӯ дар нимсола) ба таври зайл баҳо дода мешаванд:

I. Лексияҳо: 8 x 1,0 хол = 8,0 хол (дар як ҳафта: 0,5 хол – давомот + 0,5 хол – конспект);

II. Машғулиятҳои амалӣ ё семинарӣ: 8 x 1,5 хол = 12 хол (дар як ҳафта: 0,5 хол – барои давомот, 1 хол – барои маърӯза).

III. Кори мустақилона: 40 хол дар нимсола (яъне, 20-холӣ дар ҳар як давраи санчиши фосилавӣ)

Барои муайян намудани рейтинги донишҷӯ ҳангоми иҷрои кори мустақилона низоми модулӣ-рейтингӣ – низоми даҳбала (ESTS) истифода карда мешавад.

Иҷрои кори мустақилона ба давраҳои гуногун ҷудо мешавад. Барои иҷро намудани ҳар як давра мӯҳлати муайян муқаррар карда шудааст.

Ҷадвали 4

Давраҳо	Мазмуни давраҳо	Мӯҳлати иҷро	Ҳадди ниҳоии холҳои ҷаримавӣ барои иҷрои кори ҳаттӣ дар ҳафтаи 16-ум
1	Тасдиқи мавзӯъ ва ҷамъоварии адабиёт	Ҳафтаи 1	-
2	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 2	5
3	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 3	-

4	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 4	5
5	Чамъоварии мавод	Ҳафтаи 5	-
6	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 6	5
7	Чамъоварии мавод	Ҳафтаи 7	-
8	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 8	5
9	Чамъоварии мавод	Ҳафтаи 9	-
10	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 10	5
11	Чамъоварии маводҳ	Ҳафтаи 11	-
12	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 12	5
13	Чамъоварии мавод	Ҳафтаи 13	-
14	Пешниҳоди маълумоти чамъвардашуда	Ҳафтаи 14	5
15	Чамъоварии мавод	Ҳафтаи 15	-
16	Омодасозӣ ва дифои кори хаттӣ	Ҳафтаи 16	5
Ҷамъ:			40,0

Холҳои рейтингии дар рафти ичрои кори хаттӣ бадастовардаи донишҷӯ аз фанни таълимӣ ба рейтинги умумии он илова карда мешаванд.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон: 50 хол.

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли қабули тест гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст.

Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

